

## АНДЕША: ГУЗАШТА ФАРОМӮШ НАМЕШАВАДУ ҲАМДИЛИВУ ҲАМДИГАРФАҲМӢ ВА МУТТАҲИДӢ МЕБОЯД

“Ҷашни Ваҳдати миллӣ рамзи баҳамой, сарҷамъӣ, иттиҳоду ягонагӣ ва ваҳдати миллӣ буда, пирӯзии фарҳанги сулҳ ва ақлу заковати солими миллиати солору хирадманд ва сулҳпарвари тоҷикро бори дигар собит месозад”.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

Воқеан ҳам миллиате, ки хотираи таърихӣ ва ҳувияти миллиашро пос намедорад, хоҳу ноҳоҳ гирифтори сарнавишти талху фоҷиабор гашта, ҳатто пойдории давлат ва истиқлолияти миллиаташро зери ҳатар мегузорад. Фарзандони ҳалқу миллиате, ки гузаштаашро фаромӯш кардааст ва хотираи таърихиашро пос намедорад, хоҳу ноҳоҳ аз ғояти кӯтоҳандешӣ ояндаашро низ инкор мекунад.

Ҳоло ҳам амнияти субот дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сарҳати масъалаҳои мубрами рӯз қарор дорад. Сокинони сайёра шоҳиди содир шудани амалҳои террористӣ дар Осиёву Африқо ва Аврупою Амрико гардида ва қариб рӯзе нест, ки мардуми ин ё он гӯши олам қурбони ҷиноятҳои ваҳшиёнаи террористӣ нагардад. Пӯшида нест, ки иттилоот дар бораи ин падидай номатлуби ҷомеаи ҷаҳонӣ терроризм дар шабакаҳои интернетӣ зиёд ҳасту зиёд вомехӯрӣ. Таърих гувоҳ асту гувоҳӣ медиҳад, ки қариб ҳама миллиатҳо давлатҳо дар баробари рушду инкишофи худ, тағироту ҳаводисҳои зиёдеро паси сар намудааст. Миллати мо низ дар тули таърихи давлатдориаш бисёр ҳаводису воқеаҳоро дидаву сабакҳои зиёдеро андӯхтааст, қувваҳои бадҳоҳ, бадният ва ифротӣ мисли абрҳои сиёҳ дар фазои орому осоишта ҳузур карда зиндагии бомароми мардумро ноором соҳтаанд. Мо дар инчо аз гузаштаи дури таърихи миллиатамон ёдовар нашуда, таърихи начандон дур, ибтидои солҳои 90-умро ба хотир меорем. Кишвари азизу маҳбуби мо Тоҷикистон- 9-уми сентябри соли 1991 дар натиҷаи пошхурии соҳтори собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, истиқлолияти комили худро ба даст овард. Мутаассифона, дар ҳамин давраи тақдирсозу таърихӣ барои миллиату давлати тоҷикон, ки бояд бо соҳибистиклоп гаштан мебоист мардум пай корҳои созандагию бунёдкорӣ мегардиданд, маҳз ана ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ва ифротӣ бо ақидаҳои нопоку разилонаи худ ба ҳаётӣ сиёсии миллиату давлати соҳибистиклопи тоҷик ворид гардида, бо тафриқандозихои зиёди беасос миёни мардуми осоишта низоъ андохта вазъи ҷомеаро ноором соҳтанд, ки миёнашон наҳзатиҳо фаъолтар аз дигарон буданд. Дар солҳои 90-уми аспри гузашта Ҳизби Наҳзати Исломи Тоҷикистон бо ниятҳои муғризона ва таҳрибкоронаи худ ба фаъолият оғоз намуд, ки оқибати инро тамоми мардуми Тоҷикистон шоҳиданд – ҷангӣ шаҳрванди бо даҳолати нерӯҳои хориҷӣ. Оқибат ҳамин шуд, ки миллиати тоҷик чӣ қадар хисороти молиу ҷонӣ дид. Бо дасти душманони миллиат ва ғаразҳоҳони доҳилию хориҷӣ байни миллиати мо нооромиҳо ба вуқӯъ пайваста, боиси ҷангӣ бародаркушӣ гардид. Кор ба ҷое расид, ки дар оила падар бо писару бародар бо бародар мухолиф шуд, тоҷик ба сари тоҷик тег кашиду ҳамсоя хонаи ҳамсояро оташ зад. Бисёр кӯдакон ятим мондаву модарон бесаробон, тифлон шаҳди ҳаётро ноҷашида ғӯрамарг гардиданд, мардум ватанро тарқ мекардудушманон тухми нифоқро дар ин сарзамин мекиштанд. Баъзе доираҳои манфиатдори доҳилию хориҷӣ, маҳз аз ҷумлаи роҳбарони собиқ ҳизби террористиву экстремистии наҳзат ва ҳочагону маблагузорони онҳо, ки ташаббускори ин ҷангӣ бародаркуш буданд, барои ноил шудан ба ҳадафҳои нопоки худ, яъне ба сари мардуми тоҷик, таҳмил намудани мазҳаби бегона ва бунёди давлати исломӣ ба оташ равған мерехтанд. Андешаву мағкураи ҳалқ амалан ду тақсим шуда буд ва ҷавонони бетачрибаву гирифтори эҳсосот бо дастури ҳочагони доҳиливу хориҷии хеш ба майдонҳо баромада, вазъиятро боз ҳам мураккаб месоҳтанду ба ҷои қонун беконунӣ, ба ҷои низому тартибот беназмиву бесарусомонӣ ҳукмрон буд. Ин вазъи ваҳиму муташаничи кишвар, ба зудӣ ба он оварда расонид, ки аз мансабдорони баландпоя, аъзои Ҳукумат, вакилони ҳалқ сар карда, даҳҳо ҳазор нафар мардуми бегуноҳ ба қатл расиданд. Ба пуррагӣ ҳамаи шоҳаҳои ҳокимият, аз мақомоти марказӣ сар карда то зинаҳои маҳалӣ аз фаъолият боз монда, бисёре аз роҳбарони онвақта дар ҷунин шароити ҳасос иродai сиёсӣ, дурандешӣ, сабру таҳаммул ва азму ҷасорати роҳнамой кардани мардумро аз даст дода буданд.

Қисми зиёди зиёйён ва нерӯҳои солимфиқри ҷомеа мавқеи шаҳрвандии худро муайян карда натавонистанд ва аз уҳдаи иҷрои қарзи шаҳрвандии худ дар назди ҷомеа, баҳусус дар назди ҷавонони бетачриба баромада натавонистанд. Дар натиҷа эътиқоду эътиқоди мардум ба роҳбарияти сиёсӣ ва Ҳукумат шадидан коҳиш ёфт, зеро кишвар дар ҷунин вазъи муташаничи

сиёсю чамъиятӣ амалан бeroҳбару раҳнамо монда буду хатари аз байн рафтани миллату давлати Тоҷикистон таҳдид мекард. Вале барои баҳти миллати тоҷик офтоби умебахш нури фардоро арзонӣ дошт ва нафаре ба курсии роҳбарии давлат интихоб шуд, ки маҳз бо ташабbusу корнамоии ў ва сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми тоҷик сарҷамъ шуд ва дар муттаҳидӣ давлат аз ҳавфу вартай ҳалокат начот ёфт.

Маҳз яке аз сутунҳои устувори таъмини Истиқполияти давлатӣ, рӯзи 27-уми июни соли 1997, рӯзи ба имзо расии Созишномаи умумии истиқорори сулҳ ва ризоияти миллӣ буда барои миллату давлати соҳибистиклоли тоҷик, ҳамчун санаи муҳими таърихӣ ба ҳисоб меравад. Бо шарофати Ваҳдат, ягонагӣ ва ҳамдилӣ барои пешрафти иқтисодиёти ҳамаи минтақаҳо шароит фароҳам оварда шуд.

Баргу сози коинот аз ваҳдат аст,

Андар ин олам ҳаёт аз ваҳдат аст.

Боиси хушбахтӣ, ки миллати тоҷик азали дурандешу хирадманд буда табииати сулҳофарӣ доштаву сифати инсондӯстиву меҳанпарастиро доранд, ҳамеша ба гузашт ва созиш омода ҳастанд, гарчанде, ки дар тули таърихи гузаштаи ҳуд, аз дасти аҷнабию аҷнабипарастон борҳо зери зулму шиканча қарор гирфтааст, ин даъфа низ бо роҳбарии Пешвои воқеии ҳуд муҳтарам Эмомалий Раҳмон, бо дарки баланди манфиатҳои умумимиллӣ қувваҳои аҳrimaniro, танҳо ба хотири оне, ки ҳаммиллатони мо буданд авғи умум эълон доштаву аз гуноҳи кардаашон гузашт кардаву ба Ватан ҳононданашон, то, ки дигар ҳалқи азиятдидаву парешон гаштаи тоҷику тоҷикистонӣ, дар марзу буими меҳани азизи ҳеш, макону манзилашон зери фазои сулҳу амонӣ ба сар баранд.

Зоро сулҳу ваҳдат, ки ҳамешағӣ барои тамаддунёбии ҳар як миллат ва рушди босуботи ҳар як давлат чун обу ҳаво заруру лозим аст. Кишвари мо маҳз тавассути Ваҳдати миллӣ дар шоҳроҳи рушд, пешрафту тараққиёт рӯ ба беҳбудӣ намудаву бо заҳматҳои пайгиранаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон, дастовардҳои назаррасро соҳиб гардида давра ба давра ба амалҳои неку ояндасоз гомҳои мустаҳкам гузошта истодааст. Дар ин давра, дар баробари пешравиҳои назарраси иқтисодю иҷтимоӣ мавқеи байналмилалии Тоҷикистон низ хело мустаҳкам гардида нуфуз ва ҷойгоҳу мақоми он дар робитаҳои муносиботи ҷаҳони мусир баланд шуд, ки ҳамаи ин дастовардҳои даврони соҳибистиклолии кишвар ва файзу баракати ана ҳамин ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ватанамон мебошад. Бо сиёсати ҳалқпарварона ва хирадмандонаашон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олии муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба ҷаҳониён собит намуданд, ки миллати тоҷик дорои фарҳангту таърихи бузург ҳамеша дар ҳолати мушкилотҳои душвориҳо ва саранавиштсози таърихӣ аз ин неъматҳои ҳудодии ҳуд истифода карда, миллату Ватанро эмин нигоҳ медоранд ва ё аз ҳаргуна таҳаввулотҳои фалокатҳо начот медиҳанд.

Дар замони мусири рушдкунанда, таҳқими сулҳу ваҳдат ва ризоияти миллӣ ба таҳқими руҳҳои ҷомеаи шаҳrvандӣ ҳидоят карда, заминаҳои мусири иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ ба вучуд меораду дар паёмҳои ҳарсолаи ироагардидаи Пешвои миллат, Президенти кишвар ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқӯқ ва озодиҳои бунёдии инсон, аз он ҷумла гуногунандешии сиёсю мағкуравӣ, бисёрҳизбӣ, иштироқи бевоситаи мардум дар корҳои идораи давлат барои дар амал татбиқ намудани ғояҳои ваҳдати миллӣ чун дурнамои ягонаи ҳалқу давлат бо хотири ободию рӯзгори мардум то ба расидан ба ҳадафҳои ниҳоии он, яъне, ки зиндагии шоистаи мардум инъикос мегардад.

Мусаллам аст, ки ҳама гуна ҳадафҳои иқтисодии кишварамон маҳз дар замони ваҳдати миллӣ ба вучуд омадаву мо миллати тоҷик дар марҳилаи ҳадафи ҷоруми кишвар, яъне, ки санотиқунонии кишвар қарор дорему дар сурати саноатиқунонии кишвар дар замони мусири ба ҳадафҳои олии дар пеш гузоштаамон расида метавонем. Мо миллати сарбаланди тоҷик танҳо бо тақвият баҳшидани ваҳдати миллӣ, яқдилию яқдигарфаҳмӣ ва кӯшишҳои пайваста, метавонем ба он марҳилаи ниҳоӣ, зиндагии шоистаамон расем.

Вале набояд фаромӯш кард, ки ҳанӯз ҳам ҳоинону душманони миллату давлатамон чӣ дар дохилу чӣ дар ҳориҷи кишвар, умедашонро аз иғвоангезию ноором намудани Ватан ва ба дасисаҳои навбатии сиёсӣ тела додани ҳалқи Тоҷикистон накандаанд. Боварии комил дорем, ки ҳамвatanonи азizamон, аз ҷумла сокинони ватанпарвару

мөхнатдўсти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ба ғавғоҳои беасосу бемантиқи қувваҳои аҳриманӣ дода нашуда, бо дарки амиқи ҳадафҳои неки созандаву бунёдкоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Оли мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зичтар муттаҳид гардида қуввату ғайрати худро минбаъд низ ба манфиати Ватан, таҳқими дастовардҳои Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ равона месозанд. Дӯстон бо ҳам бисозем, ки замони ваҳдат аст,

Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.

Ҷашни фарҳундаи Ваҳдати миллӣ муборак бошад!

**Муҳаммаддовуд Ҳалимов,**

раиси Кумитаи Иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ